

Дарси 6. Ифодаҳои арифметикӣ ва функцияҳои стандартии забони Visual Basic

Ифодаҳо дар амалиёт бо додашудагӣ истифода мешаванд. Вобаста ба додашудагӣ дар амалиёти истифодашаванда, ифодаҳо ба арифметикӣ, мантиқӣ (логический) ва рамзӣ ҷудо кардан мумкин аст.

Ифодаҳои арифметикӣ

Ифодаҳои арифметикӣ - ин пайдарпаии ададҳо, доимиҳо, тағйирёбандаҳо, функцияҳо, ки байни худ бо ёрии амалҳои арифметикӣ алоқаманд шудаанд. Ҳолати хусусии ифодаҳо ин доимиҳо, тағйирёбандаҳо ва даъвати функцияҳо мебошад.

Амалҳои арифметикии забони Visual Basic дар ҷадвали 6.1 оварда шудаанд.

Ҷадвали 6.1

Амал	Тавсифи амал	Мисол
A^B	A-ро ба дараҷаи B бардорштан	$10^2=100, 10^{-2}=0.01$
-A	Ивази аломати A	$-(-8)=8$
$A*B$	Зарби A ба B	$3*4=12$
A/B	Тақсими A ба B	$3/2=1.5$
$A \setminus B$	Тақсими бутуни A ба B	$3 \setminus 2=1$
$A \text{ Mod } B$	Бақияи тақсими A ба B (ҷудокунии бақия аз тақсимоти пурра)	$7 \text{ Mod } 4=3$
$A+B$	Ҷамъи A ба B	$2.36+12.5$
$A-B$	Аз A тарҳи кардани B	$231-49$

Аввал иҷрои амалиётҳои (аз рӯи хомушӣ) ба дараҷабардорӣ, зарбу тақсим, ҷудокунии бақия, ҷамъкунӣ ва тарҳкунӣ иҷро мешаванд. Ҳисобкунии ифодаҳо аз чап ба рост амалӣ меёбанд. Қавсҳо тартиби иҷрои амалиётро тағйир медиҳанд.

Мисолҳо

$14/5*2=5.6$ – амалиёти ягона ба аввалияти аз чап ба рост иҷро мешавад;

$14/5*2=1$ – зарбкунӣ аввалияти зиёдтаре дорад, ҳангоми тақсими бутун қисми касрӣ партофта мешавад;

$27^{1/3}=9$ – ба дараҷабардории ҷойҳои аввалиятаи зиёда;

$27^{(1/3)}=3$ – қавсҳо тартиби амалиётро иваз мекунад.

Функсияҳои стандартӣ

Дар забони VB намудҳои зиёди функсияҳои мураккаб (стандартӣ) мавҷуданд, ки навишти барномаро осон мекунад. Функсияҳои математикӣ, функсияи коркарди сатрҳо, функсияи кор бо вақт ва соат, функсияҳои молиявӣ аз ҳамдигар фарқ мекунад.

Дар поён функсияҳои математикӣ оварда шудаанд:

Abs (x) – аргументи модулно бармегардонад;

Atn (x) – арктангенсро бармегардонад;

Sin (x) – синусро бармегардонад;

Cos (x) – косинусро бармегардонад;

Tan (x) – тангенсро бармегардонад;

Exp (x) – e^x -ро бармегардонад;

Log (x) – логарифми натуралро бармегардонад;

Sqr (x) – решаи квадратино бармегардонад;

Rnd() – ҳар гуна адади тасодуфиро аз интерали 0 то 1 бармегардонад;

Int (x) – қимати калонтарини бутун, ки аз аргумент зиёдтар аст, бармегардонад;

Fix (x) – қимати яклухткардашударо (қисми бутунро мепартояд) бармегардонад;

CInt (x) – қимати аргументе, ки бо тарзи математикӣ бо адади бутун яклухт шудааст, бармегардонад;

Sgn (x) - аломати ададро бармегардонад.

Мисолҳои яклуктқунии ададҳо

$$\text{Int}(7.32)=7 \quad \text{Int}(-7.32)=-8 \quad \text{CInt}(5.5)=6 \quad \text{CInt}(-7.5)=-7$$
$$\text{Fix}(-7.32)=-7$$

Аргументи функцияҳои тригонометрӣ дар намуди радиан дода мешаванд. Барои ивази аргумент аз градус бо радиан формулаи зерин истифода мешавад.

$$\text{Аргумент (дар намуди радиан)} = \text{Аргумент (бо градус)} * \text{Пи}/180$$

Адади Пи аз рӯи формулаи зерин муайян мешавад

$$\text{Пи} = \text{Atn}(1) * 4$$


Лоиҳаи 6.1

Гузориши масъала

Иҷрои барномаи - калкулятор. Ҳангоми ба кор андохтани барнома он бояд мисли калкулятори оддӣ кор кунад (иҷроқунии амалҳои арифметикӣ ва ҳисоби қимати функция), фақат фарқ дар он, ки қиматҳои аввала дар ду равшанаи ҳарҳела дохил мешавад ва ҷавобаш бошад дар равшанаи сеюм нишон дода мешавад.

Тартиби иҷрои кор

1. Дар форма объектҳоро мувофиқи расми 6.1 ҷойгир намоед.



Расми 6.1

2. Равшанаи хосиятҳои объектҳоро истифода бурда, қимати хосиятҳои объектҳоро мувофиқи ҷадвали 6.2 гузоре.

Объект	Номи объект аз рӯи хомӯшӣ (Маъноии хосияти Name)	Хосият	Қимати хосият
Шакл	Form1	Name	frmCalc
Нишона	Label1	Name	lblX
		Caption	x
Нишона	Label2	Name	lblY
		Caption	y
Нишона	Label3	Name	lblRezult
		Caption	Натиҷа
Майдони матнӣ	Text1	Name	txtX
		Text	Холӣ
Майдони матнӣ	Text2	Name	txtY
		Text	Холӣ
Майдони матнӣ	Text3	Name	txtRezult
		Text	Холӣ
Тугмачаи командавӣ	Command1	Name	cmdPlus
Тугмачаи командавӣ	Command2	Name	cmdMinus
Тугмачаи командавӣ	Command3	Name	cmdMult
Тугмачаи командавӣ	Command4	Name	cmdDiv
Тугмачаи командавӣ	Command5	Name	cmdRnd

3. Мувофиқи расми 3.1 қимати хосиятҳои Caption – ро барои тугмачаҳои командавӣ тартиб диҳед.

4. Бо нигоҳи худ қимати хосиятҳои объектро муайян кунед, ки намуди берунии ҳисобкунакро (калькулятор) муайян мекунад.

5. Коди лоиҳаро -ро тартиб диҳед, ки он аз 5 процедура иборат буда, ҳар яке аз онҳо бо паҳши ягон тугмачаи командавӣ амалӣ мегардад. Дар қисми умумии код баъди оператори **Option Explicit** тағйирёбандаҳое, ки барои иҷрои барнома заруранд, эълон намоед:

```
Dim X As Single, Y As Single, Result As Single
```

Дар кучо, X – тағйирёбандае, ки дар он қимати дар майдони txtX дохил карда шуда,нигоҳ дошта мешавад.

Y – тағйирёбандае, ки дар он қимати дар майдони txtY дохил карда шуда, нигоҳ дошта мешавад.

Result – тағйирёбандае, ки дар он ҷавоби ҳисобкунӣ нигоҳ дошта мешавад.

Барои тугмачаи командавии <cmdPlus> коди барномавии зеринро тартиб медиҳем.

```
Private Sub cmdPlus_Click()  
X = Val(txtX.Text)  
Y = Val(txtY.Text)  
Rezult = X + Y  
txtRezult.Text = Str(Rezult)  
End Sub
```

6. Лоихаро сар диҳед ва дурустии ҷамъкуниро тафтиш намоед.

7. Лоихаро ба диск дар папкаи *Лоихаи_6.1* бо номи «Ҳисобкунак» (Калкулятор) сабт кунед.

8. Худатон коди тугмачаҳои <cmdMinus> (тарҳкунӣ) , <cmdMult> (зарбкунӣ) , <cmdDiv> (тақсимкунӣ) - ро тартиб диҳед.

9. Дурустии кори амалиётҳои тарҳкунӣ, зарбкунӣ ва тақсимкуниро тафтиш кунед.

10. Лоихаро сабт кунед.

11. Коди барномавиरो барои тугмачаи командавии <cmdRnd> тартиб диҳед.

Private sub cmdRnd_Click ()

```
Rezult=Rnd ()  
txtRezult.Text=Str (Result)
```

End Sub

12. Тафтиш кунед, ки оё ҳангоми зеркунӣ бо муш ба болои тугмачаи <Rnd ()> дар равзанаи ҷавоббарорӣ адади тасодуфӣ аз интервали (0 то 1) мебарояд. Ададро дар хотир нигоҳ доред.

13. Равзанаи коркардро пӯшонед. Лоихаро бори дигар сар диҳед, бо зеркунии муш аз болои тугмаи <Rnd () >. Адад дар равзанаи ҷавоб монанди пештара мемонад. Барои ин зарур аст дар аввали протсекураи **cmdRnd_Click** сатри зеринро бояд дохил кунем.

Randomize Timer

14. Санҷиш кунед, ки баъди пахши тугмачаи <Rnd () > дар равшанаи натиҷа тағйирот ҳосил мешавад ё не.

15. Кодро ҳамин хел тағйир диҳед, то ки дар равшанаи натиҷа баъди пахши <Rnd () > ададҳо аз диапазони 10 то 1000 ҳосил шаванд. Формулаи умумӣ:

$$Result = (B-A+1) *Rnd () +A$$

дар ин ҷо А - сарҳади поёнии диапазон;

В – сарҳади болоии диапазон.

16. Кодро ҳамин хел тағйир диҳед, то ки баъди пахши тугмаи <Rnd()> дар равшанаи натиҷа адади бутуни тасодуфӣ ҳосил шавад, инчунин дар диапазони додашуда низ.

17. Лоиҳаро сабт кунед.

18. Лоиҳаро аз рӯи чунин маълумотҳо ба кор дароред; X адади дилхоҳ, Y=0 ва боварӣ ҳосил кунед, ки хаттоғӣ рӯй медиҳад *Division by zero*. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки калкулятор камбудихо дорад. Дар кори амалии оянда лоҳияи калкулятори такмил медиҳем.